

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА



СИЛАБУС (ҶАРНОМАИ ВАСЕҶИ КОРӢ) АЗ ФАННИ
«УСУЛҲО ВА ИСТИФОДАИ АСБОБҲОИ РАДИОЛОГӢ ДАР
МОНИТОРИГИ РАДИАТСИОНИИ МУХИТИ ЗИСТ» БАРОИ
ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ ЧОРУМИ ИХТИСОСИ
РАДИОЭКОЛОГИЯ – 33010300

Фанни таълимӣ: усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар
мониториги радиатсионии мухити зист

Ихтинос: радиоэкология – 33010300

Ҳаҷми соатҳои таълими – 4 кредит (96 соат)

Лексия – 48 соат (2 кредит)

Машгуљати амалӣ (КМРО) – 48 соат(2 кредит)

Курс – 4, семестри 8-юм

ДУШАНБЕ – 2025

СИЛЛАБУС

(барномаи васси корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физики ҳаста
Муминов С.В. аз фани усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар
мониториги радиационии муҳити зист барои донишҷӯни курси 4-уми
шӯъбаи рӯзонаи иҳтиёси радиоэкология – 33010300 мураттаб шудааст.

Ном ва наасаби омӯзгор	Курс	4	Чадвали дарсҳо
Муминов С.В.	семестр	8	
	Шумораи кредитҳо	4	
Сурогай омӯзгор: Озмоишигиҳи хизматрасонии техникии	Лексия	48 с	Панҷшанбе, 8 ⁰⁰
Агентии амнияти ҲБРЯ АМИТ, куч. С. Айни 299/3	КМРО	24	Панҷшанбе, 12 ⁰⁰
Тел: 93-926-35-51	Кори лабораторӣ	24	Панҷшанбе, 11 ⁰⁰
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Барномаи кории таълимӣ дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи ҳадди акали Барнома (Стандарт) - и давлатии таҳсилотии иҳтиёси бунёдӣ буғу гӯғаштҳо аз 11.06.2005 ки бо Қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2017 г. 2016, №19/24) давлатик гардидашт, тартиб дода шудааст.

Дар маҷаласи кафедра, суратмачаси № 6 аз «25» 01 соли 2025
таҳсилоти таълимӣ дар асоси қарори ӣшурои илмию методии факултети физика аз «25»

01 соли 2025, суратмачаси № 5 баррасӣ ва барои истифода
дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Ҷурои илми-методии
факултет, и.и.ф.-м.

Муодури кафедра *Ж.М.Муродов* д.и.ф.-м., профессор Махсүд Б.И.

Истомов Ф.М.

ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДӢ

- 1.1. Фанни таълимии “Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониториги радиатсионии муҳити зист” дар нақшҳои таълимии иҳтиси Радиоэкология мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фани дар боло зикргардида донишҷӯён, усулҳо ва тарзҳои мақсаднок истифодабарии асбобҳои муосири ҷенкунии афканишоти ионофар (спектрометрҳо, радиометрҳо ва дозиметрҳо)-ро азҳуд намуда барои дар оянда мутахассиси хуби соҳа гардидан омӯзиши фани мазкур замини мегузорад.
- 1.2. **Тавсифи муҳтасари фан.** Таъсири афканишоти ионофар ба организмҳои зинда ин далели инкорнашаванда мебошад. Фони радиатсионӣ аз манбаъҳои табӣ (нурҳои қайхонӣ ва радионуклидҳои табӣ) ва манбаъҳои сунъӣ (техногенӣ)-и ба муҳити зист дар натиҷаи фаъолияти инсоният тавлидшаванда иборат мебошад. Сабаби пайдоиши манбаъҳои афканишоти ионофари техногенӣ ин истифодаи онҳо дар саноату тиб ва ё энергетикаи ҳастай мебошад. Дар замони муосир усулҳои зиёди баҳодиҳии сифати муҳити зист мавҷуд мебошад. Мониторинги радиатсионӣ яке аз усулҳои пахнгаштатарин буда давлатҳои пешрафтаи дунё ин усулро ҳамчун барономаҳои махсуси давлатӣ қабул кардаанд. Мониторинги радиатсионии муҳити зист ин илмест, ки таъсири афканишоти ионофарро ба муҳити зист омӯхта қӯчиш ва пахншавии радиоизотопҳоро пешгӯи менамояд. Барои арзёбии таъсири афканишоти ионофар ва ҷенкунии фаъолияти хос ё дозаи он танҳо асбоб (детектор)-ҳо қудрат доранд. Яъне, мубрамияти ин усулҳо дар замони муосир тасдики ҳудро ёфтааст ва истифодаи минбаъдаи он рӯз то рӯз ташаккул ёфта истодааст.
- 1.3. **Мақсад ва вазифаҳои фан.** Васеъ гардонидани доираи фахмиши донишҷӯ оид ба мониторинги радиатсионӣ, усулҳои истифодаи асбобҳои радиологӣ, омӯхтани таъсири афканишоти ионофар ба муҳитизист ва организмҳои зинда буда кобилияту маҳорати касбии донишҷӯро дар ин самт сайқал медиҳад.

Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониториги радиатсионии муҳити зист» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

- шарҳи мазмуни мағҳумҳои асосии илми мониторинги радиатсионӣ;
- шиносой бо тарзи кори асбобҳои радиологии гуногун;
- шиносой усулҳои муосири танзими сифати муҳити зист;
- омузиш ва таҳлили таъсири дозаи афканишоти ионофар;
- мусоидат намудан ба ташаккулёбии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз ҳуд намудани асбобҳои радиологӣ ва роҳҳои самара-бахш истифода кардани онҳо дар таҷриба;
- ташаккули фахмиши донишҷӯ роҷеъ ба алоқамандии «Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониториги радиатсионии муҳити

зист» бо дигар фанҳои табиатшиносӣ (фанҳои физика, химияӣ ва биология ва гайра).

1.4. Пререквизитҳо: Ҳангоми омӯзиши фанни «Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониториги радиатсионии муҳити зист» донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зеринс, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад: механика, физикаи радиатсионӣ, электр ва магнетизм, гузариши зарраҳои аз муҳит, математика, асосҳои информатика.

1.5. Постреквизитҳо: Донишҷӯён дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни «Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониториги радиатсионии муҳити зист» гирифтаашонро метавонад ҳангоми омӯзиши тамоми фанҳои физика ва фанҳои таҳассусӣ истифода баранд, аз ҷумла: радиоэкология, дозасанҷӣ, физикаи умумӣ, нанофизика, маъводшиносӣ, усулҳои таҳлили модда ва гайра.

1.6. Талаботҳои асосӣ донир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкуни фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

а) донад:

- манбаъҳои асосии ташкилкунандагони фони табии;
- роҳҳои паҳншавии радионуклидҳо дар муҳити зист;
- қонунҳои асосии кӯчиш (мигратсия)-и радионуклидҳо дар атмосфера, руи замин ва обҳо;
- принципҳои асосии ташкили мониторинги радиатсионӣ.

б) тавонад:

- шарҳ дода тавонистани мазмуни мағҳумҳои асосии детекторҳои афқанишоти ионофар;
- муайян кардани таъсири афқанишоти нонофар;
- муайян кардани радионуклидҳо;
- кор ва шарҳ додани асбобҳои радиометрӣ ва дозиметрӣ.

в) дар амал татбик карда тавонад:

- ченкунӣ ва таҳлили маводҳои гуногуни радиоактивӣ;
- ҳулоسابарӣ онди муайян кардани фаъолият ва идентификатсияи радионуклидҳо.

Шаклҳо – лексия, дарсхон амалии аудиторӣ, омодасозии маъруҳаҳо ба конфронс, кори мустақилонаи ҷорӣ, иҷро намудани ҳалли супоришиҳо шартӣ вобаста ба ҳар як мавзузъ. иҷрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

Усулҳо – ҳалли супоришиҳо, омодасозии маъруҳаҳо, иҷрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозихои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монаанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсхон амалий истифодабарии маҷмӯи дар иҳтиёрдоштai техникии электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиганда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсхон амалий гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

Накшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълими «Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониториги радиатсионии мухити зист»

Микдори умумии кредитҳо 3 (72 соат)

Машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ – 2 (48 соат)

Машгулиятҳои аудитории амалӣ –

Корҳои лабораторӣ – 1 (24 соат)

2.2. Накшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълими Мундариҷаи фан

№	Хафтҳо	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лекция	Корҳои лабораторӣ		
МАСЪАЛАҲОИ ФИТОПАТОЛОГӢ						
1.	I	Мавзӯи 1. Максад ва вазифаҳои экномониторинг.	3	2	5	1, 2, 10
2.	I	Мавзӯи 2. Фони радиатсионии табии мухити зист.	3	1	4	1,3,5
3.	II	Мавзӯи 3. Конуңгузорӣ дар бораи бехатарии ҳастай ва радиатсионӣ дар Тоҷикистон.	3	2	5	1,8,9
4.	II	Мавзӯи 4. Энергетикаи ҳастай ва таъсири он ба мухити зист.	3	1	4	2,8,9
5.	III	Мавзӯи 5. Асосҳои дозасаниӣ ва вахидҳои асосӣ.	3	2	5	2,8,9
6.	III	Мавзӯи 6. Истифодаи дозиметрҳо дар МР.	3	1	4	2,3,9,12
7.	IV	Мавзӯи 7. Процесҳои асосии кӯчиши радионуклидҳо дар биосфера.	3	2	5	3,7,8,12
8.	IV	Мавзӯи 8. Истифодаи гамма- ва алфа-спектрометрҳо дар МР	3	1	4	4,8,12
9.	V	Мавзӯи 9. Усулҳон мониторинги радаон ва маҳсули духтарии он.	3	2	5	8,9,10,12
10.	V	Мавзӯи 10. Ҳолати радиатсионии мухити зист дар қаламравӣ Тоҷикистон.	3	1	4	4,8,11
11.	VI	Мавзӯи 11. Истифодаи таҷхизотҳои сайёр дар МР.	3	2	5	4,8,11
12.	VI	Мавзӯи 12. Баҳодии ғафолияти радионуклидҳо таркиби обҳо.	3	1	4	4,7,10,
13.	VII	Мавзӯи 13. Санчиш ва калиброки асбобҳои ҷенкунии афқанишоти ионофар.	3	2	5	4,11,12

14.	VII	Мавзүи 14. Таъсири биологии афканишоти ионофар.	3	1		4	4,5,6,11
15.	VIII	Мавзүи 15. Усулҳои гирифтани намунаахо.	3	2		5	4,8,10,12
16.	VIII	Мавзүи 16. Усулҳои тайёр намудани намунаҳо.	3	1		4	2,3,5,6
Чамъ:			48	24		72	

2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУХО ВА ФАСЛҲОИ ЧУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

Мавзүи 1. Мақсад ва вазифаҳои экомониторинг. Монитаринги радиационии (МР) биосфара. Мониторинги глобалӣ. Мониторинги минтақаӣ. Мониторинги миллӣ. Мониторинги маҳаллӣ.

Мавзүи 2. Фони радиатсионии табии мухити зист. Нурҳои кайҳонӣ. Манбаъҳои афканишоти ионофари табиии заминӣ. Манбаъҳои сунъи ва табиии радионуклидҳо. Оилаҳои радиоизотопҳои табииӣ.

Мавзүи 3. Конунгузорӣ дар бораи бехатарии ҳастай ва радиатсионӣ дар Тоҷикистон. Мониторинги радиатсионӣ ҳамчун барномаи давлатӣ (таҷрибаҳои ҷаҳонӣ). Меъбрӯҳои бехатарии радиатсионӣ (МБР-06). Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ. Барномаи давлатӣ онди гузаронидани мониторинги радиатсионии мухити зист.

Мавзүи 4. Энергетикаи ҳастай ва таъсири он ба мухити зист. Манбаъҳои ифлоскунандан мухити зист. Навъҳои реакторҳои ҳастай. Перспективаи ташаккути энергетикаи ҳастай. Сикли коркарди сӯзишвории ҳастай ва гуронидани партовҳои радиоактивӣ. Радионуклидҳои асосие. ки байди порашавии ҳастаи уран ё рексияи занҷирӣ ҳосил мешаванд.

Мавзүи 5. Асосҳои дозасанҷӣ ва вахидҳои асосӣ. Ҳосилшавии дозаҳои беруна ва дохилии инсон. Дозаи фурубурдӣ афканишоти ионофар. Дозаи экспозитсионӣ. Дозаи эквивалентӣ. Дозаи эффективӣ.

Мавзүи 6. Истифодай дозиметрҳо дар МР. Навъҳои детекторҳои истифодашаванд ба ҳорои соҳтани дозиметрҳо. Навъҳои дозиметрҳо вобаста ба ҳадафи истифодашавиашон. Дозиметрҳои инфиридорӣ ва навъҳои он.

Мавзүи 7. Процесҳои асосии кӯчиши радионуклидҳо дар биосфера. Таксимоти радионуклидҳо дар атмосфера. Кӯчиши радионуклидҳо дар хокҳо. Кӯчиши радионуклидҳо дар обҳо. Гузариши радионуклидҳо ба наботот бо тарики решашо ва аэролоҳо.

Мавзүи 8. Истифодай гамма- ва алфа - спектрометрҳо дар МР. Ҳосиятҳои манбаъҳои гамма-афканишот. Ҳосиятҳои манбаъҳои алфа-зарраҳо. Спектрҳои гамма- ва алфа-зарраҳо. Спектрометрҳои нимнокилий. Спектрометрҳои синтиллятсионӣ. Манбаҳои стандартӣ ё эталонҳо.

Мавзүи 9. Усулҳои мониторинги радон ва маҳсули дуҳтарии он. Муайян карданни концентратсияи радон дар обҳо. Муайян карданни концентратсияи радон дар ҳавони атмосферӣ. Муайян карданни гази радон дар хокҳо.

Мавзуи 10. Ҳолати радиатсионии мұхити зист дар қаламрави Точикистон. Радионуклидҳо табий дар таркиби хоккоти Точикистон. Баҳодиҳии радионуклидҳо дар таркиби обҳои нүшоқӣ дар минтақаҳои Точикистон. Гази радон дар атрофи партовгоҳҳои урандор ва минтақаҳои дигари Точикистон.

Мавзуи 11. Истифодаи таҷдизотҳои сайёр дар МР. Стансияҳои афтаматиқунонидашуда. Усулҳои ҳаритасозӣ дар МР. Усулҳо ва воситаҳои назорати сифати мұхити зист.

Мавзуи 12. Таҳлили радиохимиявӣ дар МР. Бо усули радиохимиявӣ чудо карданни уран аз обҳо. Чудо карданни сезий-137 аз таркиби маводҳои ҳӯрокворӣ ва ширӣ. Баҳодиҳии фаъолияти радионуклидҳо таркиби обҳо.

Мавзуи 13. Санчиш ва калибрөвқаи метрологияи асбобҳои ҷенқунии аfkанишоти ионофар. Намудҳои санчиши метрологияи воситаҳои ҷенқунӣ. Муайянкунни хатогии нисбӣ ва мутлак. Эталонҳо. Хосиятҳои асосии асбобҳои ҷенқунии аfkанишоти ионофар.

Мавзуи 14. Таъсири биологиии аfkанишоти ионофар. Таъсири аfkанишоти ионофар ба молекулаҳои биологӣ ва ҳучайраҳо. Радиоҳассосияти узвҳо ва бофтаҳо. Бемории шадиди нурӣ ҳангоми нурбороншавии мунтазам.

Мавзуи 15. Усулҳои гирифтани намунааҳо. Усулҳои гирифтани намунаи радон дар обҳо. Усули гирифтани намунаи радон дар ҳавои атмосферӣ. Усули гирифтани хокҳо барои ҷенқунии радионуклидӣ. Усулҳои гирифтани намунаи обҳо барои баҳодиҳии алфа- ва бета-зарраҳо дар обҳои нүшоқӣ.

Мавзуи 16. Усулҳои тайёр намудани намунааҳо. Тайёр намудани намунаҳои обҳо бо усули бурғонӣ. Тайёр намудани намунаҳои хок барои таҳлили радионуклидӣ дар спектрометрҳо.

2.3. МУНДАРИҔАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧӮ

Кори мустакилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустакилона аз ҳуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯҳо ва супоришиҳои пешбинишуда ба шумор рафта. аз ҷониби мусассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустакилонаи донишҷӯ дар шароити татбики низоми кредитни таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустакилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустакилонаи донишҷӯ (КМД).

МУНДАРИҔАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алокамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурран донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишҷӯён коида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи

ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани кобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустакилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назарияӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустакилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва гайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳоғузорӣ мешавад.

Мавзӯ №	хафта	Мундариҷаи машгулиятҳои амалий (КМРО)
Мавзӯ 1. Мақсад ва вазифаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.	I	Вазифаҳои спектрометрияи ҳастай дар илми имрӯза. Сабабҳои яклӯҳ ва дисcretӣ шудани спектрҳо. Тарҳои гирифтани намунаҳо ва тайёр намудани онҳо барои таҳлили радионуклидӣ. Адабиёт: 1, 2.
Мавзӯ 2. Фони радиационии табии мухити зист.	II	Исботи таҷрибавии мавҷудияти фотон. Шарҳи эҳтимолияти бавҷудии ҳодисаҳои фотозефект, эфекти комптон ва тавлиди ҷуфтӣ позитрону электрон. Адабиёт: 1, 3.
Мавзӯ 3. Қонунгузорӣ дар бораи бехатарии ҳастай ва радиационӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.	III	Тарҳои интиҳои детекторҳои мувофиқ барои ҷенқунии афқанишоти ионофарӣ ғуногун. Детекторҳое, ки аз онҳо радиометрҳо, спектрометрҳо ва дозиметрҳо месозанд. Адабиёт: 1, 3.
Мавзӯ 4. Энергетикаи ҳастай ва таъсири он ба мухити зист.	IV	Истифодаи формулаи ҳисоб карданни тафриқаи энергияӣ барои детекторҳои ғуногун. Вобастагии канали спектрометрҳо аз энергияи афқанишоти ионофар. Адабиёт: 2, 8.
Мавзӯ 5. Асосҳои дозасанҷӣ ва вахидҳои асосӣ.	V	Ҳисоб карданни самаранокии мутлак ва нисбӣ. Ҳатоғиҳо дар раванди бакайдигарии афқанишоти ионофар. Адабиёт: 2, 8.
Мавзӯ 6. Истифодаи дозиметрҳо дар МР.	VI	Интиҳои нимнокил барои соҳтани детекторҳо. Мағұми асосии дар бораи нимнокилҳо. Сабабҳои сард намудани детекторҳои германий-литий. Адабиёт: 3, 9.
Мавзӯ 7. Процесҳои асосии кӯчиши радионуклидҳо дар биосфера.	VII	Дарёфтни маълумот оиди навъҳои синтиляторҳо. Раванди канданӣ ғуломӣ ва зиёдшавии онҳо дар фотоғузонсозҳо. Адабиёт: 3, 9.
Мавзӯ 8. Истифодан гамма- ва алфа – спектрометрҳо дар МР	VIII	Муодилаи калиброрӣ гамма-спектрометрҳо аз рӯи энергия.

		Сохтани графики калибровка аз рӯи энергии ва самаранокӣ. Адабиёт: 4
Мавзуи 9. Усулҳои мониторинги радаон ва маҳсули духтарии он.	IX	Раванди таъсири муттақобилаи зарраҳо хангоми гузариш аз модаҳо. Сустилавии зарраҳо аз рӯи талафоти электронӣ ва ҳудустишавӣ. Адабиёт:
Мавзуи 10. Ҳолати радиационии мухити зист дар қаламрави Тоҷикистон.	X	Омӯхтани энергияҳои гуногун дар спектр. Ҷен карданӣ вобастагии изотопӣ. Ҳисоб карданӣ массаи мутлақи изотопӣ. Адабиёт: 11, 12.
Мавзуи 11. Истифодай таҷхизотҳои сайдер дар МР.	XI	Муайян карданӣ мавқеи (марказ) кулла. Бо усули графики муайян карданӣ куллаҳо. Тарзи муайян карданӣ оғоз ва анҷоми куллаҳои интенсивӣ дар спектри энергиявӣ. Адабиёт: 8, 11.
Мавзуи 12. Баҳодихии фаъолияти радионуклидҳо таркиби обҳо.	XII	Хосияти нейтронҳо. Манбаъҳои нейтронҳо. Равандҳое, ки хангоми гузариши нейтронҳо аз мухит рӯй медидҳанд. Адабиёт: 7, 10.
Мавзуи 13. Санчиш ва калибровкаи асбобҳои ҷенкунии афқанишоти ионофар.	XIII	Изотопи калий-40 ҳамчун омили асосии фони табӣ. Роҳҳои паст карданӣ ғани табӣ ва нурҳои рентгении энергияшон паст. Нурҳои кайҳонӣ. Адабиёт: 10.
Мавзуи 14. Таъсири биологии афқанишоти ионофар.	XIV	Кобилияти ҷенкунии намунаҳои радионуклидҳояшон паст. Тарзи ҳисоб карданӣ фаъолияти минималии ҷеншавандӣ. Адабиёт: 11.
Мавзуи 15. Усулҳои гирифтани намунаҳо.	XV	Усули коркарди дастии куллаҳо дар спектри энергиявӣ. Ҳисоб карданӣ масоҳати кулла бо усули ҷамъ карданӣ шумораи импулско. Идентификатсия радионуклидҳо. Адабиёт: 4, 8.
Мавзуи 16. Усулҳои тайёр намудани намунаҳо.	XVI	Намунаҳои гуногуни уран. Муайян карданӣ ганошии урани-235 аз рӯи энергияи 186 кэВ. Муайян карданӣ ганоиш бо усули вобастагардонӣ куллаҳо. Адабиёт: 2, 3, 5.
Ҷамъ		16

2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз ҳуд намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшавандӣ мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидаи донишҷӯро ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан хангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Бахои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардан донишҷӯён барои бахои ҷамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодихӣ ба корҳои

мустақилонаи донишҷу муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи чамъбастиӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Физикан атом ва ҳодисаҳои атомӣ” ва нақшай таълимини ихтиисиси мазкур чунин мӯқаррар карда шудааст:

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофики Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсхои лексионӣ ва амалӣ. фаъолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастиӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ.) гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастиӣ дар асоси ҷадвали баҳоғузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5+6+4=12.5$ ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятахо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 ҳол – барои иҷрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастиӣ. имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низомии холдихӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои даққик аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол мӯқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, ҳоли мӯқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафтги қабули аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастиӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардан ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, чамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастиӣ мебошад. Холҳо ба таври зер таксим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ХАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ А҂ҖҚАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	Σ ХОЛҲО
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва г.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																	100	300

Баҳои ҷамъбастӣ доир ба фан тибки формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодан ҳуруғӣ ва ададин баҳон донишҷӯ

Ифодаи ҳуруғии баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Холи ҷавобҳои дурӯст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	Хуб
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	Қаноатбаҳш
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	Файриқаноатбаҳш

Эзоҳ: Fx - баҳон гайриканоатбахшест, ки ба донишҷу ҳуқуқӣ дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсияйӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва г.) ҳатми мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад. Яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вакт иҷро накардан супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатми буда. якес аз ташкилдиҳанҷагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмини фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалий бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргuzor гардидани машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол. корҳои мустакилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалий ва г.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ иҷрои корҳои мустакилона ва навиштани кори мустакилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефсратҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меърҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён. доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривакт супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалий гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанӣ дар марказҳои тести донишгоҳ ба таври тести гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргuzor мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳон имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо. мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1 АДАБИЁТ

1. Мургазов А.К. Экологический мониторинг. Методы и средства: учеб. пособие Ч. 1. Рязань: Изд-во Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, 2008. 146 с.

2. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв [Текст] : учебник / Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. – Москва : Академический Проект ; Гаудеамус, 2007. – 237 с.
3. Тарасов, В. В. Мониторинг атмосферного воздуха [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Тарасов, И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 128 с.
4. Алексеев, Л. С. Контроль качества воды [Текст] : учебник / Л. С. Андреев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 159 с.
5. Экологический мониторинг : учебное пособие / Е. Н. Патова, Е. Г. Кузнецова ; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – 52 с.
6. Сахаров В. К. Радиоэкология: учеб. пособие / В. К. Сахаров. – СПб. : Изд-во «Лань». 2006. – 320 с.
7. Радиоэкологический мониторинг: учеб. пособие / Н. Д. Бетенеков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 208 с.
8. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006). - Душанбе, 2006, 172 с.
9. Қонуни ҘТ дар бораи муомилот дар бораи партовҳои радиоактивӣ. – Душанбе, 2013.
10. Қонуни ҘТ дар бораи истифодаи энергияи атомӣ. –Душанбе, 2004.
11. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг : учебное пособие / И.В. Якунина, Н.С. Попов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 188 с.
12. Реут О.П., Гуревич В.Л., Сорока С.А., Новиков А.А. // «Проверка средств измерений ионизирующих излучений». Минск- 2018.-58с.